

НАРХНОМАИ

таҳсили як нафар донишҷӯ дар гурӯҳҳои шартномавии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М. С. Осимӣ барои соли таҳсили 2023-2024 (бо сомони)

Рамзи равия ва ихтисосҳо	Номгӯи ихтисосҳо	Магистратура
Факултети механикӣ ва технологӣ		
1330101-05	Ҳифзи муҳандисии муҳити зист	–
1330104	Мониторинги экологӣ, менечмент ва аудит	3503
1330103-03	Бехатарии ҳаёту ғайриҳаёт	–
1360101	Технологияи мошинсозӣ	3503
1360102	Масолеҳшиносӣ дар мошинсозӣ	–
1360103	Таҷҳизоти технологияи истеҳсолоти мошинсозӣ	–
1360101-03	Технологияи истеҳсолоти автоматикунонидашуда	–
1360201-05	Мошинҳо ва дастгоҳҳои металлургӣ	3503
1360601-01	Мошинаҳо, таҷҳизот ва низомии коркарди иттилоотии саноати полиграфӣ	3503
1360701-03	Мошинҳо ва дастгоҳҳои истеҳсолоти коркарди нафт ва истеҳсолоти нафту химия	–
1360801-02	Мошинҳо ва дастгоҳҳои саноати бофандагӣ	–
14201010101	Истеҳсолоти рехтагарии металлҳои сиёҳ ва ранга	3503
14201010104	Металлургияи металлҳои ранга	3503
1470201	Технологияи саноати полиграфӣ	–
1480101	Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ, мавод ва маҳсулот	3503
1480104	Технологияи саноати электрохимиявӣ	3503
14810107	Технологияи масолеҳи сохтмони дар асоси моддаҳои часпанда	–
1480102-09	Технологияи орроиш ва рангубори масолеҳи насочӣ	–
1500101-01	Ресидани наҳи табиӣ	–
1500101-08	Технология ва таҷҳизоти истеҳсоли наҳҳои табиӣ	3503
1500101-09	Технологияи маводҳои насочӣ	–
1520201	Технология ва таҷҳизоти саноати заргарӣ	3503
1540102	Усулҳо ва дастгоҳҳои назорати сифат ва таҳлили ҳолати иншоот	–
1540101-01	Метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия (дар саноати мошинсозӣ ва асбобсозӣ)	–
15401010103	Сертификатсия ва идоракунии сифат	3503
Факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ		
1400101	Таъминоти барномавии технологияҳои иттилоотӣ	–
1400102-04	Низом ва технологияи иттилоотӣ (дар коркард ва пешниҳоди иттилоот)	5643
1400301-02	Технологияи зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот	–
1400301-05	Воситаҳои олотӣ ва технологияи лоиҳакашии системаҳои зеҳнӣ	–
1450103-02	Шабакаҳои алоқа ва тақсими иттилоот	6280
1530101	Автоматонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот (аз рӯи самтҳо)	5643
1530102	Автоматонии системаҳои коркарди иттилоот	5643
1530107	Технологияи иттилоотӣ ва идоракунии дар системаҳои техникӣ	–
19801010105	Амнияти автоматонии системаи коркарди иттилоот ва идоракунии	5643
19801010103	Системаҳои муҳофизатии иттилоот	–
Факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ		
1080101-09	Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ)	–
1361101	Таҷҳизот ва нақлиёти роҳ, сохтмонӣ ва борбардорӣ (аз рӯи соҳаҳо)	4208
1370105-02	Автомобил ва ҳоҷагии автомобилӣ	–
1370106-01	Истифодабарии техникаи автомашинаҳо (нақлиёти автомобилӣ, истифодаи чамъиятӣ ва шахсӣ)	–
1370205	Сохтмони роҳи оҳан, роҳ ва ҳоҷагии роҳҳо	–

1-370202-01	Вагонҳо	3503
1370401	Истифодабарии техникии муҳаррикҳо ва киштиҳои ҳавой	4704
1370402-01	Истифодабарии техникии таҷҳизоти авиатсионӣ (таҷҳизоти барқӣ - равшандиҳӣ)	–
1370402-02	Истифодабарии техникии таҷҳизоти авиатсионӣ (таҷҳизоти радиоэлектронӣ)	–
1-370107	Хизматрасонии автомобилӣ (Автосервис)	4650
1440302	Ташкили ҳаракат дар роҳ	4950
1480135	Коркарди нафту газ	3503
1510202	Коркард ва истифодабарии конҳои нафту газ	–
1700301-01	Сохтмони роҳҳо ва фурудгоҳҳо	5485
1700302-04	Купрукҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминии нақлиётӣ	4400
1740603-01	Ташкил ва технологияи хизматрасонии техникӣ	–
Факултети энергетикӣ		
1380202	Дастгоҳҳо ва системаҳои биотехникӣ ва тиббӣ	4400
1390101	Радиотехника	5643
1430101	Нерӯгоҳҳои барқӣ	6095
1430102	Низом ва шабакаҳои энергетикӣ барқӣ	6095
1430103	Таъмини барқ (аз рӯйи соҳаҳо)	6095
1430104	Истгоҳҳои барқии ҳароратӣ	–
1430105	Энергетика ҳароратии саноатӣ	5735
1430105-05	Манбаҳои барқароршавандаи ғайрианъанавии энергия	5065
1530104-03	Автоматика ва ҳифзи релеи дастгоҳҳои барқӣ	5735
1530105	Автоматонии ҳаракатоварҳои электрикӣ	5643
1530105-01	Автоматонии ҳаракатоварҳои барқии дастгоҳҳои саноатӣ ва нақлиётӣ	–
Факултети сохтмон ва меъморӣ		
1560202	Геодезия ва харитасозӣ	4650
1690101	Меъморӣ	–
1-690101-01	Шаҳрсозӣ	5735
1-690101-05	Таъмири ёдгориҳои меъморӣ	5735
1690101-09	Дизайни муҳити меъморӣ	–
1700101	Истеҳсоли масолеҳ, маснуот ва конструксияҳои сохтмонӣ	4085
1700201	Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ	5735
1700201-05	Лоиҳакашии биноҳо ва иншоот	5735
1700201-06	Сохтмони зеризаминӣ ва шахтаҳо	5735
1700202	Ташҳис ва идораи амволи ғайриманқул	4650
1700401-03	Сохтмон ва истифодабарии неругоҳҳои обию барқӣ	4316
1700402-01	Системаи таъмини газу гармӣ ва ҳавотозакунӣ	4650
1700402-05	Тоза кардани ҳаво ва таъмини хунукӣ	–
1700403-01	Системаҳои таъмини об ва обпартовҳо	4316
1700403-04	Истифодабарии оқилона ва ҳифзи захираҳои обӣ	4316
Факултети иқтисодӣ соҳаҳо ва идора		
1250110-26	Иқтисодиёти рақамӣ	–
1260101-01	Идоракунии мақомоти маҳаллӣ	3993
1260103-10	Бехатарии иқтисодӣ	–
1260203-23	Логистика	4316
1260202-07	Менеҷменти истеҳсолӣ	3993
1270101-01	Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (мошинсозӣ)	3993
1270101-02	Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (нақлиёти автомобилӣ)	4400
1270101-03	Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (хоҷагии роҳ)	–
1270101-04	Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (хоҷагии камуналӣ)	–
1270101-07	Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (нақлиёти авиатсионӣ)	–
1270101-10	Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (энергетика)	4400
1270101-12	Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (алоқа)	4400
1270101-17	Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (сохтмон)	4400
1440101	Ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилӣ ва шахрӣ	4650
1440103	Ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти роҳи оҳан	4650
1440105-02	Ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти ҳавой	4650